

«Тасдик мекунам»:
Ректори Донишгоҳи давлатии
забонҳои Тоҷикистон
ба номи Сатим Улуғзода
д.и.ф., профессор Гулназарзода Ж.Б.



« _____ » _____ 2022 с.

ТАҚРИЗИ

муассисан пешбар ба диссертатсияи Каримов Кароматулло Давламадович дар мавзун «Фалсафаи забон» (дар мисоли забони тоҷикӣ аз асрҳои миёна то имрӯз) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.03 - Таърихи фалсафа.

Диссертатсияи Каримов Кароматулло Давламадович дар мавзун «Фалсафаи забон» (дар мисоли забони тоҷикӣ аз асрҳои миёна то имрӯз), ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа, аз рӯйи ихтисоси 09.00.03 - Таърихи фалсафа пешниҳод гардидааст, ба таҳқиқи яке аз масъалаҳои мубрам бахшида шуда, дорои аҳамияти назариявӣ, методологӣ ва илмӣ мебошад.

Мубрамияти мавзун таҳқиқшаванда дар он зоҳир мегардад, ки забон дар ҳомаи инсонӣ муҳимтарин воситаи алоқа, василаи баёни фикр ва мубодилаи афкор ба шумор меравад. Дар шароити ҷаҳонишавӣ, дар раванди бархурди тамаддунҳо, таҳқиқу таҳлил ва таҷдиди назар намудани масоили фалсафии забон, дар таърих ба сарчашмаҳои ватаниву хориҷӣ мубрамияти боз ҳам бештареро ба худ касб менамояд. Забони тоҷикӣ, ба оилаи забонҳои ориёӣ мансуб буда, атрофи он Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти кишвар, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон волотарин суҳанхоро баён доштаанд: «Танҳо забон аст, ки дар ҳама давру замон таърихи воқеӣ ва ростини миллатро дар хофизаи худ нигоҳ медорад»

Аз назари диссертант омӯзиши фалсафаи забон аз нигоҳи